

“ТАСДИҚ МЕКУНАМ”

Сардори Академияи Вазорати корҳои
дохиилии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
доктори илмҳои хукуқ, дотсент,
генерал-майори милитсия

Шарифзода Ф.Р.

«20» 01 2023 сол

ТАҚРИЗИ

муассисаи тақризиҳанда ба диссертатсияи Раҷабзода Сорбон Абдусалом дар мавзӯи «Ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон», барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои хукуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи хукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукуқ ва давлат пешниҳод шудааст

Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми эълонишуда. Диссертатсияи Раҷабзода Сорбон Абдусалом таҳқиқоти илмии анҷомёфтае мебошад, ки аз ҷониби муаллиф ҳамаҷониба таҳқиқ гардида, ба яке аз масъалаҳои мубрами илми хукуқшиносӣ - ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон бахшида шуда, муҳтавои он ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи хукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукуқ ва давлат, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, мутобиқ мебошад.

Саҳми илмии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳаммияти он. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиклол, демократӣ ва хукуқбунёд дар сатҳи конституционӣ ҳифзи хукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, аз ҷумла ҳифзи хукуку манфиатҳои ҷабрдиدارо тибқи қонунгузории худ кафолат додааст. Давлат дар симои мақомотҳои даҳлдор ҳифз гардидани хукуқҳои шаҳрвандони худро таъмин намуда, дараҷаи амалишавии

онҳоро назорат менамояд. Барои дар сатҳи даҳлдор амалӣ намудани мақсадҳои зикргардида давлатро лозим меояд, ки механизмҳои самараноки барқарор намудани зарари расонидашуда, аз ҷумла товони зарари бо кирдori чиноятӣ расонидашударо коркард намояд, ки ин масъала мубрамии мавзуи таҳқиқардаи диссертантро ташкил медиҳад.

Масъалаи товони зарар аз чиноят ҳамеша дар маркази дикқати ҳам давлат ва ҳам олимону мутафаккирон қарор дорад ва то қадом дараҷа ҳал гардидани масъалаи мазкур, аз мавқei давлат ва қонунгузории миллӣ вобастагӣ дорад. Новобаста ба он ки қонунгузории кишвар дар самти товони зарар аз чиноят дар як қатор санадҳои меъёрии хукуқӣ ба монанди Конститусия Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии хукуқӣ ба таври мушаххас дарҷ гардидаанд, вале новобаста ба ин, баъзе пахӯҳои назариявӣ ва амалии масъалаи товони зарар аз чиноят ҳоло ҳам баҳсталаб бοқӣ мемонад. Бинобар ин таҳқиқоти диссертатсионии анҷомдодаи муҳакқиқ рӯзмара буда, барои назария ва амалияи илмӣ хукуқшиносӣ аҳаммият дорад.

Диссертант як қатор масъалаҳои назариявӣ ва амалиро дар таҳқиқоти хеш таҳлил намуда, ба муваффақиятҳо ноил гардидааст. Тавсияҳои амалии пешниҳоднамудай муаллиф барои мукаммал гардонидани қонунгузорӣ ва барои рушди илми хукуқшиносии ватанӣ саҳми назаррас гузоштаанд:

а) яке аз муваффақиятҳои муаллиф дар он аст, ки ў институти товони зарар аз чиноятро дар асоси даврабандии таърихи давлат ва хукуқи Тоҷикистон дар марҳилаҳои зерин мавриди таҳлилу омӯзиш қарор додааст:

- ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз чиноят дар замони амали низоми хукуқи зардуштӣ;

- шаклгирӣ ва инкишофи институти товони зарар аз чиноят дар замони амали низоми хукуқи мусулмонӣ ва хукуқи одатӣ;

- инкишофи институти товони зарар аз чиноят дар асоси ҳукуқи шуравӣ;

- маҳсусияти инкишоф ва рушди институти товони зарар аз чиноят дар низоми ҳукуқи миллии Тоҷикистони соҳибистиклол (саҳ. 12). Тибқи ақидаи муҳакқиқ таърихи инкишофи ҳукуқ ва институтҳои он, аз ҷумла институти товони зарар аз чиноят дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ ва муосир ҳазорсолаҳоро дар бар гирифта, аз қадим то ба давраи муосир роҳи рушд ва шакливазкуниҳоро аз сар гузаронидааст. Омӯзишу таҳқиқи ташаккули институти товони зарар аз чиноят, пеш аз ҳама дар асоси даврабандии раванди таърихии давлат ва ҳукуқи тоҷикон бояд анҷом дода шавад. Ғайр аз ин, таҳқиқи илмӣ имкон медиҳад, ки ҳусусиятҳои хоси институти мазкур дар доираи рушд ва тағйирёбии навъҳои низоми давлатӣ-ҳукуқии зардуштӣ, исломӣ, асримиёнагӣ, шуравӣ ва муосир муайян карда шавад (саҳ. 40). Ба андешаи муаллиф ҳанӯз дар оғози давлатдории Сосониён новобаста аз он, ки меъёрҳои зиёд ҷазои ҷисмониро пешбинӣ мекарданд, бештар ҷазоҳое татбик мешуданд, ки ҳусусияти ҷаримавӣ ё ҷубронкунии зарарро доштанд. Ҳангоми расонидани зарар ба молу мулк, сукасд ба он ба мисли дуздӣ, горатгарӣ ва амсоли инҳо суд ҳамеша гунахгорро барои пардоҳти товони зарар вазифадор мекард (саҳ. 54). Диссертант чунин мешуморад, ки дар фарқият аз низоми ҳукуқи зардуштӣ падидай товони зарар аз чиноят дар низоми ҳукуқи мусулмонӣ бештар ва дар шакли комилтар амал мекард. Бо инкишоф ёфтани меъёрҳои ҳукуки мусулмонӣ вобаста ба баъзе категорияҳои чиноятҳои категорияи «қасос» (онҳоро чиноятҳои хунин низ ном мебурданд ва чунин кирдорҳо ба манфиатҳои одамон таҳдид карда, ҳусусияти шахсӣ доштанд) ба ҳуди ҷабрдида ва намояндагони қонуни ӯ ҳукуқ дода мешуд то ҷазори барои шахси чиноятсодиркарда онҳо муқаррар намоянд (саҳ. 72). Диссертант иброз намудааст, ки баъд аз солҳои 50-уми асри XX, ки дар ин марҳила маротибаи дуюм кодификатсиякунонии қонунгузории ИҶШС ба амал омада, меъёрҳои ҳукуқӣ дар самти ҳифзи ҳукуқҳои ҷабрдидаи кирдори ҷиноятӣ такмил ёфтанд. Ин марҳилаи таърихиро ҳамчун давраи заминавии инкишофи товони зарар аз чиноят ба сифати институти ҳукуқӣ номидан мумкин аст, зоро маҳз дар ин замон институти мазкур бо қонунгузории соҳаҳои гуногуни ҳукуқӣ танзим

ёфта, ба як падидаи комплексии байнисоҳавӣ табдил ёфт (саҳ. 110). Муаллиф қайд менамояд, ки марҳилаи нави рушди қонунгузорӣ дар Тоҷикистони соҳибистикӯл аз Эъломия дар бораи Истиқолияти ҶТ оғоз мегардад, ки 24-уми августи соли 1990 дар сессияи дуюми Шурои Олӣ даъвати дувоздаҳум қабул гардида буд ва маҳз ҳамин давраи таъриҳӣ ба рушди қонунгузории муосир дар самти ҳифзи ҳукуку мафиатҳои қурбониёни кирдорҳои ҷиноятӣ дар ҳошияи меъёрҳои ҳукуқии санадҳои байналмилалии умумиэътирофшуда замина гузашт (саҳ. 111).

б) Муваффакияти дигари муаллиф дар он аст, ки зимни таҳлили қонунгузории амалкунанда ва амалия механизми товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда муайян карда шуд, ки он бо тарзу усулҳои зерин ба амал бароварда мешавад:

- товони ихтиёрии зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда;
- баргардонидан (реститутсия)-и мурофиавӣ-ҷиноятӣ;
- даъвои гражданий дар мурофиаи судии ҷиноятӣ;
- аз ҷониби суд бо ҳукми судӣ барқарор кардани зарари молумулкии бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда;
- товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда бо тартиби мурофиаи судии гражданий (саҳ. 13).

в) Ҳамзамон диссертант як қатор тавсияҳои амалӣ дар самти такмил додани қонунгузорӣ пешниҳод намудааст, ки онҳо дастовардҳои шахсии муаллиф ба ҳисоб мераванд, аз ҷумла зимни таҳияи лоихаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав барқарор кардани ҳукукҳои поймолгардидаи қурбониёни ҷиноят ҳамчун ҷузъи принсили адолат муқаррар карда шавад ё ин ки ба моддаи 8-и Кодекси ҷиноятии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қисми сеюм дар таҳрири зерин илова карда шавад: «3. Ҳукук, озодӣ ва манфиатҳои инсон ва шаҳрванд, ки дар натиҷаи содир намудани ҷиноят вайрон шудаанд, бояд барқарор ё ҷуброн карда шаванд» (саҳ. 155). Пешниҳоди дигар ин ба қисми 4-и моддаи 41-и Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ, ки ба вазифаҳои таҳқиқбаранда бахшида шудааст, сарҳати нав бо мазмуни зерин илова карда шавад: « - барои таъмини даъвои гражданий, ичрои ҷазо дар

намуди ҷарима, ситонидани дигар пардохтҳои молумулкӣ ва имконпазирии мусодираи молу мулк ҷораҳои таъхирназир андешад;» ва ба қисми 1-и моддаи 168-и Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ, ки дар он ваколати прокурор дар самти назорати иҷрои қонунҳо ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши пешакии парвандай ҷиноятӣ муқаррар гардидааст, сарҳати нав бо мазмуни зерин илова карда шавад: « - дар ҳолати аз ҷониби таҳқиқбаранда ва муфаттиш наандешидани ҷараҳо барои таъмини даъвои гражданий, иҷрои ҷазо дар намуди ҷарима, ситонидани дигар пардохтҳои молумулкӣ ва имконпазирии мусодираи молу мулк, ба таҳқиқбаранда ва муфаттиш барои саривакӯт андешидани чунин ҷараҳо супориш медиҳад;» (саҳ. 175).

Мавзуи мазкур чуноне, ки аз рисола ва автореферати кор бармеоянд яке аз масъалаҳои камомӯхташуда дар илми ҳукуқшиносии ватанӣ ба ҳисоб рафта, ба иҷрои банди 57-и Консепсияи сиёсати ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми феврали соли 2018 тасдиқ шудааст, мутобиқат мекунад.

Ҳамзамон, таҳқиқоти диссертационии мазкур дар доираи дурнамои корҳои илмию таҳқиқотии кафедраи ҳукуқи ҳукуқи инсон ва ҳукуқшиносии мукоисавии факултети ҳукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – «Проблемаҳои назариявии ташаккули низоми ҳукуқии ҶТ дар замони муосир барои солҳои 2016-2020» ва «Масъалаҳои назариявии инқишифӣ низоми ҳукуқии ҶТ дар партави равандҳои ҷаҳонишавӣ барои солҳои 2021-2025» анҷом дода шудааст.

Таҳқиқоти диссертационии мазкур аз назари интиҳоби мавзӯъ, гузориши масъалаи баррасишаванда ва роҳу усулҳои таҳқиқ аз дигар рисолаҳо фарқ дошта, дар ин самт аввалин таҳқиқоти илмӣ мебошад, ки паҳлуҳои ҷудогонаи назариявӣ ва амалии институти товони зарар аз ҷиноятро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаро гирифта, мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Нуктаҳои илмӣ, пешниҳод ва тавсияҳои муаллиф ҳамагӣ асоснок, қобили дастгирӣ буда, барои рушди фаъолияти соҳа таъсири назаррас мегузорад.

Доир ба мавзӯъ ва моҳияти диссертация унвончӯ 14 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 7 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии

аттестатсионии назди Президенти ҶТ ба табъ расонидааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мӯҳокима ва тасдиқ гардида, дастовардҳои илми мӯаллиф вобаста ба мавзӯъ дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявии ҳарсолаи факултети ҳуқуқшиносӣ ва дигар муассисаҳои илмӣ нашр гардидаанд.

Бо мақсади гуфтаҳои қаблӣ метавон ба ҷанде аз натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертационӣ ишора намуд, ки дар асоси он довталаб арзандай дараҷаи илмии дархостшаванд мебошад:

1. Дар нуктаи якуми худ мӯаллиф баён намудааст, ки товони зарар дар назарияи илми ҳуқуқшиносӣ бо падидай ҷавобгарии ҳуқуқӣ, аз ҷумла функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ алоқамандии зич дорад. Вобаста ба намуди алоҳидай ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва тарзҳои татбиқ намудани онҳо функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ метавонанд махсусияти ҷазодиҳӣ, ҳуқуқбарқароркунӣ, тарбиявӣ, пешгирикунӣ ва танзимкуниро дошта бошанд. Моҳияти функсияи ҳуқуқбарқароркуни ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар соҳаҳои алоҳидай ҳуқуқ дар товони зарари бо кирори зиддиҳуқуқӣ расонидашуда ифода ёфта, дар сатҳ ва шакли зарурӣ ҷуброн нашудани зарар, сатҳи татбиқнамоии ҷавобгарии ҳуқуқиро нопурра мегардонад, яъне мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба иҷро намерасанд. Аз ин рӯ, мо товони зарари расонидашударо ҳамчун функсияи ҳуқуқбарқароркунандай ҷавобгарии ҳуқуқӣ меҳисобем, ки он бо мақсади барқарор намудани ҳуқуқҳои молумулкӣ, гайрмолумулкӣ ва дигар ҳуқуқ манфиатҳои поймолгардидаи шаҳс, ҷамъият ва давлат амалӣ карда мешавад.

2. Масъалаи ба қадом соҳаи ҳуқуқ дохил шудани институти товони зарар аз ҷиноят яке аз масъалаҳои баҳснок дар илми ҳуқуқшиносӣ ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин масъала мӯаллиф иброз намудааст, ки товони зарари аз ҷиноят расонидашуда – муносибати ҳуқуқии байнисоҳавиест, ки соҳаи ҳуқуқи моддӣ ва мурофиавиро дар бар мегирад. Дар меъёрҳои моддии якчанд соҳаи ҳуқуқ манфиатҳои шаҳсони аз кирдорҳои ҷиноятӣ заардида мукаррар гардидаанд ва бо меъёрҳои мурофиавии соҳаҳои ҳуқуқ дар ҳамbastagӣ амалӣ карда мешаванд. Ҳангоми содир намудани ҷиноят на танҳо як намуди

муносибати хукукӣ, балки низоми муносибатҳои хукукии бо соҳаҳои гуногуни хукук ба танзим даровардашаванд ба миён меояд. Дар доираи татбиқи институти товони зараре, ки тавассути чиноят расонида шудааст, дар баробари меърҳои хукуки мурофиавӣ-чиноятӣ меърҳои дигар соҳаҳои хукук, пеш аз ҳама, чиноятӣ, гражданӣ, мурофиавӣ-гражданӣ, маъмурӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ низ истифода мегарданд. Аз ин лиҳоз, институти товони зарари бо кирдори чиноятӣ расонидашуда институти комплексии байнисоҳавии хукук мебошад.

3. Дар тавсияҳои амалий муаллиф қайд менамояд, ки аз ҷониби маҳкумшуда ҷуброн намудани зарари бо кирдори чиноятӣ расонидааш зимни шартан татбиқ накардани ҷазо (қ. 5-и м. 71-и КҶ ҶТ) ва шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод кардани ў (қ. 2-и м. 76-и КҶ ҶТ) мумкин аст, ки бо санади судӣ ҳамчун уҳдадории иловагӣ вогузошта шавад. Ин муқаррарот дар Кодекси чиноятӣ ҳамчун хукуки суд, судя пешбинӣ гардидааст ва мақоми салоҳиятдор метавонад бидуни муқаррар кардани уҳдадории ҷуброн намудани зарари бо кирдори чиноятӣ расонидашуда нисбати маҳкумшуда институтҳои мазкурро татбиқ намояд. Аз ин лиҳоз, пешниҳод менамоем, ки бо ворид намудани тағириу иловаҳо ба Кодекси чиноятии ҶТ гузоштани иҷрои уҳдадории «дар мӯхлати муайян зарари расонидашударо барқарор намудан» зимни татбиқи институтҳои шартан татбиқ накардани ҷазо ва шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод кардани маҳкумшуда ҳамчун меъёри ҳатмӣ муқаррар карда шавад. Инчунин зарур мешуморем, ки дар сурати қабули Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав пешниҳоди мазкур зимни таҳияи институти «аз адои ҷазо озод намудани маҳкумшуда» ба инобат гирифта шавад.

4. Пешниҳоди дигари амалии муаллиф аз он иборат аст, ки ки мағҳумҳои даъвогари гражданӣ дар мурофиаи чиноятӣ, ки дар Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (қ.1-и м.44 ва қ.1-и м.127-и КМҶ ҶТ) муқаррар шудаанд, бозбинӣ шуда, онҳо дар як шакли умумӣ ва ба ҳам мувоғиқ пешбинӣ карда шаванд. Чунки дар моддаи 44-и Кодекси мазкур танҳо «зарари молумулкӣ ва маънавӣ» дарҷ шуда, дар моддаи 127 бошад танҳо «зарар» номбар шудааст. Инчунин дар моддаи 127-и КМҶ ҶТ мақомоти

прокуратура ва мақомоти махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия ҳамчун субъектҳои ба сифати даъвогари гражданий баромадкунанда пешбинӣ шудаанд, вале дар моддаи 44-и Кодекси мазкур, ки мафхуми даъвогари гражданиро муқаррар кардааст, дар ин бора чизе дарҷ нагардидааст.

5. Инчунин диссертант дар самти таҷрибаи судӣ таҳлилҳо анҷом дода, пешниҳод менамояд, ки баъзан вакт парвандаҳои ҷиноятие, ки дар онҳо даъвои гражданий мавҷуд аст, аз ҷониби судяҳо бо тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ баррасӣ карда мешаванд. Пешниҳод менамоем, ки ба муқаррароти қисми 3-и моддаи 310-и КМЧ ҶТ, ки ба маҳдудиятҳои истифода нагардидани институти «тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ» баҳшида шудааст, «мавҷудияти даъвои гражданий дар мурофиаи ҷиноятӣ» низ ҳамчун маҳдудияти татбиқи институти мазкур ворид карда шавад.

Дар умум метавон хulosабарорӣ намуд, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳодҳои амалие, ки дар рисолаи Раҷабзода С.А. манзур карда шудаанд, метавонад дар таҳияву таҷдиди қонунгузории соҳаи ҷиноятӣ ва гражданий, омодасозии стратегия, барнома ва консепсияҳои давлатӣ, таълим дар соҳаи назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат, ҳуқуқуи ҷиноятӣ, гражданий ва мурофиавии ҷиноятиву гражданий, таълими фанҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ва таҳияи рисолаву корҳои курсӣ истифода шаванд.

Бояд қайд намуд, ки дар баробари муваффақиятҳои ишорашуда, инчунин дар рисолаи илмӣ баъзе масъалаҳои баҳсноку норавшан ҷой доранд ва онҳоро ба таври зайл метавон иброз намуд:

1. Дар баҳши “Асосҳои методологии таҳқиқот”-и қисмати муқаддимаи диссертатсия Раҷабзода С.А. қайд кардааст, ки асосҳои методологии таҳқиқоти диссертациониро усулҳои умумӣ ва маҳсуси таҳқиқоти илмӣ, ба монанди диалектикаӣ, таърихӣ, таҳлил ва синтез, сотсиологӣ ва оморӣ ташкил додаанд. Ба сифати усулҳои маҳсус – усулҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавии ҳуқуқӣ, назариявӣ ва амалӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд. Муаллиф усулҳои дар кори диссертационӣ истифодашударо танҳо номбар кардааст ва дақиқ накардааст, ки қадом усул дар қадом қисмати кори диссертационӣ истифода

гардидааст. Муҳаккиро мебоист, то ин ки ҳар як усули номбаршударо шарҳ дода, тарзҳои истифодаи онҳоро баён мекард.

2. Пешниҳоди зерини муҳакқик дар шакли: Қонунгузории мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз пешниҳоди мағҳуми намудҳои зарари бо кирдори чиноятӣ расонидашаванда худдорӣ карда, ҳамзамон дар меъёрҳои Кодекси мурофиавии чиноятии кишвар оид ба намудҳои зарар муҳолифат мавҷуд аст. Дар моддаҳои гуногуни Кодекси мазкур (аз ҷумла моддаи 42, 44, қисми якуми моддаи 335, қисми якуми моддаи 126 ва қисми якуми моддаи 127-и КМЧ ҔТ) намудҳои зарар ба тарзҳои муҳталиф номбар шудаанд. Бо назардошти ин гуфтаҳо пешниҳод менамоем, ки мутобиқати меъёрҳои Кодекси мурофиавии чиноятии ҔТ дар самти намудҳои зарар таҷдиidi назар шуда, мағҳуми намудҳои зарари бо кирдори чиноятӣ расонидашаванда дар моддаи 6 (мағҳумҳои асосӣ)-и Кодекси мазкур ворид карда шаванд” қобили дастгирӣ мебошад. Аммо муаллиро мебоист, ки ақидаи худро доир ба ҳар як намуди зарари бо кирдори чиноятӣ расонидашавандаро баён кунад. Баёни ақидаи шаҳсии үнвонҷӯ пешниҳоди мазкурро пурра мегардонид. Диссертантро зарур аст, то мавқеи худро доир ба масъалаи мазкур муайян кунад.

3. Муаллиф институти товони зарар аз чиноят дар Тоҷикистонро дар асоси даврабандии таърихи давлат ва ҳукуқи Тоҷикистон дуруст ва ҳамаҷониба дар марҳилаҳои зерин мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор додааст: - ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз чиноят дар замони амали низоми ҳукуқи зардуштӣ; - шаклгирӣ ва инкишофи институти товони зарар аз чиноят дар замони амали низоми ҳукуқи мусулмонӣ ва одатӣ; - инкишофи институти товони зарар аз чиноят дар асоси ҳукуқи шуравӣ; - маҳсусияти инкишоф ва рушди институти товони зарар аз чиноят дар низоми ҳукуқи миллии Тоҷикистони соҳибистикол. Бо вуҷуди аз ҳама ҷониб мавриди таҳқиқу омӯзиш қорор дода шудани институти товони зарар аз чиноят дар марҳилаҳои таърихии мазкур, аз ҷониби муаллиф ҷанбаҳои мусабати институти зикршуда ҳамчун таҷрибаи таърихии ниёғони тоҷик ва роҳҳои истифодаи ин таҷриба дар қонунгузории амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин истифода гардидани онҳо дар дурнамои инкишофи институти товони зарар аз

чиноят дар Тоҷикистон пешниҳод нагардидааст.

Эрод ва норасоиҳои ишорашуда ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасонанд ва арзиши илмии онро коста намегардонанд.

Автореферат ва маводи нашрнамудаи муаллиф ба талаботи тартиби додани дараҷаҳои илмӣ пурра мутобиқат дошта, хулоса ва мазмуни мухтасари таҳқиқоти муаллиф оид ба мавзуи мазкур мебошанд. Муаллиф дар ҷараёни таҳқиқоти диссертационӣ ба муаллифон ва манбаи иқтибоси мавод ишора менамояд.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ.

Диссертатсияи Раҷабзода С.А. ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дожилӣ мебошад. Сатҳи навғонии илмии диссертационӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдик менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Хулоса, рисолаи диссертационии Раҷабзода Сорбон Абдусалом ба талаботҳо оид ба корҳои диссертационӣ дар мавриди дарёftи дараҷаи илмии номзади илм мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳукуқ ва давлат мебошад.

Тақриз дар асоси муқаррароти мавҷуда, маҳсусан бандҳои 76, 77, 78, 79 ва 81 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, таҳия ва пешниҳод гардидааст.

Тақризи муассисаи тақриздиҳанда дар семинари васеи илмӣ-назариявии кафедраи фанҳои давлатӣ-ҳукуқии факултети №2-и

Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ
карда шудааст. Тақризи муассисаи тақриздиҳанда аз ҷониби Мансурзода
Амиршоҳ Мансур – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент омода карда
шуда, дар маҷлиси кафедра мӯҳокима ва ҷонибдорӣ карда шудааст.
Суратмаҷлиси кафедра таҳти №6 аз 13 январи соли 2023.

Раиси семинари васеи илмӣ-назарияӣ:

Сардори кафедраи фанҳои давлатӣ-ҳуқуқии
факултети №2 Академияи ВКД
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
подполковники милитсия

Каримзода У.К.

Ташхисгар:

Дотсенти кафедраи фанҳои давлатӣ-ҳуқуқии
факултети №2 Академияи ВКД
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,
подполковники милитсия

Мансурзода А.М.

**Ихтисос: 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи
таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат**

Котиби ҷаласа

Иброҳимзода Д.К.

**Имзои “Каримзода У.К., Мансурзода А.М. ва Иброҳимзода Д.К.”-ро
тасдиқ мекунам:**

/Сардори шуъбаи кадрҳои

**Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон,
подполковники милитсия**



Музаффарзода Б.З.

**Суроғ: 734012, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, кӯчаи
М.Мағомонгулова, 3. Тел.: +992 (37) 226-60-42 Факс: +992 (37) 226-60-43;**

E-mail: tam300986@mail.ru

«10» ғазори соли 2023